

## ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Қосимӣ Саъдӣ Абдуқодир дар мавзуи «Поэтикаи сурудҳои халқии тоҷикӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ

Таҳқиқу баррасии аносирӣ адабиёти шифоҳии тоҷикӣ дар шумори масъалаҳои мубрами адабиётшиносии тоҷик қарор мегирад, ки тайи чанд соли охир бо равиш ва дидгоҳҳои хоси имрӯз сурат мегирад. Ҳарчанд адабиёти шифоҳии тоҷикӣ ҳазинаи бузурги адабиёти миллии моро ба вучуд оварда, суруду тарона, афсонаву ривоят, зарбулмасалу мақол ва дигар анвоъи мероси фолклории ҳали тоҷик тули солҳо фароҳам оварда шудаанд, вале таҳқиқу баррасии ин ганҷинаҳои нодири мардумии мо ҳанӯз ба таври комил сурат нағирифтааст. Дар Тоҷикистон шуруъ аз даҳсолаҳи аввали қарни бист масъалаҳои омӯзиши мероси фолклори тоҷик, хоса аз корномаҳои устод Айнӣ шуруъ гардида, баъдан дар таҳқиқоти донишмандони тоҷик чун Раҷаб Амонов, Воҳид Асрорӣ, Н. Шаркармамадов, Равшан Раҳмонӣ, Рӯзӣ Аҳмадов, Варқа Охонниёзов, Дилшод Раҳимӣ ва дигарон ба таври густарда идома пайдо кард. Вале ҳануз масъалаҳои зарурии мавриди таҳқиқ хеле зиёданд, ки яке аз онҳо дар меҳвари диссертатсия доктории Қосимӣ Саъди Абдулқодир қарор дорад ва “Поэтикаи сурудҳои халқии тоҷикӣ” унвон гирифтааст.

Аз мутолеаи автореферати диссертатсия равшан мегардад, ки муаллиф барои таълифи он сарчашмаҳои фаровон, осори таҳқиқии зиёдеро мутолеа намуда, дар заминай фарогирии онҳо муваффақ гардидааст, ки ҳадафҳои аслии таҳқиқоти хешро мушахҳас созад. Ин шеваи баррасии илмӣ дар муқаддима равшан таҷассум ёфтааст ва баробари ин нуктаҳои меҳварӣ барои дифоъ, навгониҳои илмӣ, арзиши назарӣ ва амалии диссертатсия низ дар қисмати диссертатсия шарҳу тафсир ёфтаанд. Нуктаи қобили таваҷҷӯҳ

он аст, ки ба таъкиди муаллиф дар диссертатсия аксари маҷмуаҳои марбут ба фолклори тоҷик, инчунин маҷмуаҳои эҷодиёти даҳонакии ҳалқи шаҳру навоҳии муҳталифи кишвар, аз ҷумла, Кӯлобу Дарвоз, диёри Рӯдакӣ, водии Зарафшон, Қаротегин, Норак, Самарқанд, Помир, Истаравшан ва амсоли ин тасниф, баррасӣ ва таҳқиқ шуда, ба унвони маводи аслӣ ва сарчашмаҳои муҳими пажӯҳиш мавриди истифода қарор гирифтаанд. Илова бар ин, ҳанӯз маводи ба нашр нарасидаи фолклорӣ, маҳсусан сурудҳое, ки дар ҳазинаи илмии дастхатҳои ФФТ АМИТ, бойгонии фолклоршиносони кишвар ва худи муаллиф мавҷуданд, низ дар ҷараёни таҳқиқ истифода шудааст, ки ин бегумон аз тозагии муҳими тадқиқоти анҷомёфта паём мерасонад.

Дар боби аввали диссертатсия, ки «Истилоҳ ва ҳусусиятҳои жанрии сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ» ном дорад, диссертант нахуст ба пажӯҳиши истилоҳи суруд ва муродифоти он пардохта, муқаррар намудааст, ки истилоҳи суруд таърихи кӯҳан дошта, истифодай он аз китоби Авасто оғоз мешавад. Ба ишорати муаллиф бо сабаби мавҷудияти вожаи суруд дар ин китоби кӯҳан муҳаққики эронӣ Ҷалили Дӯстҳоҳ китоби Авасторо кӯҳантарин суруд ва матнҳои эронӣ номидааст. Ба таҳқиқи анҷомдода диссертант муқаррар намудааст, ки ҳамеша мағоҳиме чун ҳондан, сароидан, нағмаву наво дар канори суруд мавриди истифода қарор гирифтаанд. Баробари ин, дар фолклори тоҷик анвоъи таронаву бадеҳаву дигилаки суруд мавриди истифода қарор гирифтааст, ки ҳар яке дар алоҳидагӣ дар фасли дувуми боби аввал баррасӣ шудаанд.

Боби дувуми диссертатсия “Гирдоварӣ, нашр ва пажӯҳиши сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ” ном дорад ва дар он масъалаи фароҳамовар, интишор ва таҳқиқи сурудҳои ҳалқӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. Муҳаққик пажӯҳиши хешро аз қадимтарин матни сурудҳое оғоз намудааст, ки онҳо дар таркиби таърихномаҳои мӯътабар зикр шудаанд. Баъдан, марҳила ба марҳила масъалаи мазкурро баррасӣ ва саҳми донишмандону олимони

музиқишиносро дар ин росто муқаррар ва шарҳу тафсир кардааст. Масълаи таҳқиқи сурудҳои мардумиро дар се баҳш тасниф намуда, муайян кардааст, ки ин масъала дар мақолаҳои алоҳида, сарсухани маҷмуаи сурудҳо ва рисолаҳои илмии алоҳида таҳқиқ шудааст.

Боби савуми диссертатсия «Анвоъ ва мавзуъҳои сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ» ном дошта, дар нуҳ фасли он навъҳои сурудҳои ҳалқӣ тасниф ва дар алоҳидагӣ ба риштai таҳқиқ кашида шудаанд. Диссертант нахуст масъалаи таснифоти сурудҳои ҳалқиро ба миён гузошта, ба хулосае расидааст, ки ҳарчанд ин масъала дар фолклоршиносии кишварҳои муҳталиф ҳаллу фасли хешро наёфтааст. Муҳаққиқ таснифоти ҳаштгонаи фолклоршиноси номвар Равшан Раҳмониро ба асос гирифта, дар асоси он пажуҳиши хешро ҷараён баҳшидааст. Ҳамин тавр, дар фаслҳои боқии ин боб анвоъи зерини сурудҳои ҳалқӣ таҳқиқ шудаанд: 1. Сурудҳои маросимҳои мавсимӣ; 2. Сурудҳои маросимӣ; 3. Сурудҳои ғиной. 4. Сурудҳои таъриҳӣ; 5. Сурудҳои ҳамосӣ; 6. Сурудҳои ҳаҷвӣ; 7. Сурудҳои динӣ; 8. Сурудҳои «Алла» ва бачагона.

Боби ҷоруми диссертатсия «Соҳтор, воситаҳои тасвири бадей, вариантиноқӣ ва услуби сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ» ном дошта, дар панҷ фасли он муҳимтарин ҷанбаҳои поэтикии сурудҳои мардумӣ, чун соҳтор, нақарот, вазн, қофияву радиф, воситаҳои тасвири бадей, вариантиноқӣ, вежагиҳои сабкӣ, ҳамоҳангии суруд ва мусиқӣ таҳқиқ шудаанд.

Дар Ҳулосаи диссертатсия, ки аз 16 банди назарӣ ва 7 банди амалий таркиб ёфтааст, муҳимтарин натиҷаҳои аз пажуҳиши мавзуъ ба даст омада, баён гардидаанд.

Дар баробари чунин дастовардҳои илмӣ дар автореферати диссертатсия баъзе камбудиҳои низ ҷой доранд, ки ба эътибор гирифтани онҳо арзиши илмии корро боз ҳам меафзояд:


1. Аз мутолеаи автореферати диссертатсия маълум гардид, ки дар бахши дараҷаи омӯзиши мавзуъ ба ҳосили таҳқиқоти пажуҳишгарони кишварҳои форсизабон камтар таваҷҷӯҳ зоҳир шудааст. Ҳол он ки умумиятҳое миёни сурудҳои мардумони тоҷику афғон ба ҷашм мерасанд ва агар дар ҷараёни таҳқиқот таҳлилҳои қиёсӣ низ дар ин замана сурат мегирифт, арзиши илмии диссертатсия боз ҳам меафзуд.

2. Дар бархе аз саҳифаҳои автореферат ғалатҳои имлоиву техникӣ ба ҷашм расид, ки ислоҳи онҳо ҳусни илмии корро боз ҳам боло мебарад.

Албатта, эродҳои мазкур ҳеч гоҳ ба арзиши илмии диссертатсия таъсире намегузоранд. Ба таври умум, аз мутолеаи автореферати диссертатсия маълум мегардад, ки таҳқиқоти анҷомёфта саҳифаи тозае дар фолклоршиносии тоҷик ба шумор омада, ҳосили тадқиқоти бисёсолаи муаллифи он 20 мақолаи илмӣ ва 1 монографияи илмӣ дарҷ гардидаанд.

Дар заминай ошной бо автореферати диссертатсия, мақолаҳо ва монографияи нашрнамуда диссертант метавон ба хулосае расид, ки диссертатсияи **Қосимӣ Саъдӣ Абдуқодир** дар мавзуи «**Поэтикаи сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ** ҷавобгӯи муқаррароти Комиссияи Олии Аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи он шоистаи дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ мебошад.

доктори илми филология,  
профессор, директори институти илмӣ- тадқиқотии  
илмҳои ҷомеашиносии МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд  
ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»



Нуров Н. Н.

Маълумот барои тамос:  
Суроғ: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
вилояти Суғд, ш. Ҳуҷанд, Ҳуррамшаҳр 38  
Тел: 992 928763797 E-mail: [nurali74@mail.ru](mailto:nurali74@mail.ru)

Имзои доктори илми филология,

профессор Нуралӣ Нуровро тасдиқ мекунам:  
Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсус



Э. Наврӯзов

Маълумот барои тамос:  
Суроға: 735700 ш.Хуҷанд, гузаргоҳи Мавлонбеков 1.  
Тел: (+992) 90040202 E-mail: [n.ehson@mail.ru](mailto:n.ehson@mail.ru)

„04“ май 2023